

## «Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи славянини  
Россия ва Тоҷикистон, доктори  
ilmҳои иқтисодӣ, профессор  
Файзулло Мағнаб Қурбонали



соли 2022

### ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар – Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон ба  
диссертатсияи Аслонова Гулруҳсор Наимҷоновна дар мавзуи  
«Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ  
ва англисӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз  
рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва  
муқоисавӣ. – Душанбе, 2022. – 173 с.

Воҳидҳои фразеологӣ яке аз воситаҳои муассири забон буда, бо  
соҳти устувори ба ҳиссаҳо ҷудо нашаванд ва ифодаи маънои яклухти  
бутун аз дигар воҳидҳои низоми таркибии забон фарқ мекунад. Ҳеч як  
асари бадеӣ, публисистӣ ва матнҳои намакини забони зиндаи  
мардумиро бидуни фразеологизмҳо тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ин  
аст, ки адибони мо ва қаламкашони хориҷӣ дар оваридаҳои худ аз ин  
дурданаи забон самаранок фоида бурдаанд. Муҳаққиқони забоншинос  
низ паҳлӯҳои муҳталифи ин унсурҳои забонро мавриди таҳқиқ қарор  
додаанд. Аз ҷумла, ғановати таркиби луғавӣ ва вижагиҳои воҳидҳои  
фразеологии забони тоҷикӣ, маҳсусан, дар муқоиса бо фразеологизмҳои  
забони англисӣ таваҷҷӯҳи бисёр муҳаққиқони хориҷиву дохилиро ба худ  
ҷалб кардааст, зоро омӯҳтани воҳидҳои фразеологии забонҳои  
гуногунсоҳтор на танҳо умумияту тафовут, балки ҷанбаҳои ҷолиби  
таваҷҷӯҳро низ ошкор менамояд. Роҷеъ ба хусусиятҳои луғавию  
фразеологии забонҳои тоҷикиву англисӣ, хусусан дар солҳои Ҳокимияти  
Шуравӣ ва минбаъд таҳқиқотҳои зиёде ба анҷом расидаанд. Бо вуҷуди  
ин бисёр паҳлӯҳои хусусиятҳои воҳидҳои фразеологии ҳар ду забон  
камомӯҳташуда ва ё умуман таҳқиқнашуда ҳанӯз ҳам нигарони

пажушишанд, ки ин гувоҳест ба мубрамияту рӯзмарраю саривақтӣ будани рисолаи илмии унвончӯ Аслонова Гулрухсор Наимҷоновна дар мавзуи «Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ пешниҳод гардидааст.

Рисола аз рӯйи мазмуну муҳтаво, мундариҷа ба ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мувофиқат менамояд.

Диссертатсия аз рӯйхати ихтисораҳо, муқаддима, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва интишороти муаллифи диссертатсия таркиб ёфтааст.

Муаллиф дар **муқаддимаи** рисола тамоми рукнҳои тибқи низомнома муқарраршударо матраҳ намудааст. Дар он, пеш аз ҳама, мубрамии мавзуи таҳқиқ асоснок карда шуда, дараҷаи омӯзиши он баррасӣ гаштааст. Ҳамчунин робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, самт ва объекти таҳқиқ, асосҳои назариявӣ ва методологии он, навғониҳои илмӣ, нуктаҳои асосии ба дифоъ пешниҳодшаванда, аҳаммияти илмию амалии пажуҳиш зикр гардида, роҷеъ ба дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои кор, мутобиқати мавзуъ бо шиносномаи ихтисоси илмӣ, саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот, интишороти муаллиф ва соҳтори диссертатсия маълумот дода шудааст (с. 4-12).

Дар боби аввали диссертатсия **«Асосҳои назариявии таҳқиқи воҳидҳои фразеологӣ дар забоншиносӣ»** масъалаҳои гуногуни назарии воҳидҳои фразеологии забонҳои тоҷикиву англисӣ бо баррасии назарияҳои маъруф роҷеъ ба фразеология дар забоншиносии ватаниву хориҷӣ, таърихи омӯзиши ин бахши забон, масъалаҳои умдаи фразеологияи мусир ва баррасии синхронӣ-муқоисавии воҳидҳои фразеологии забонҳои муқоисашаванда ва масъалаҳои ба ин мавзуъҳо

марбут ба тавассути ташреху тавзеху таҳлили маводи зиёде хуб таҳқиқ шудаанд.

Аз таҳлилҳои муаллифи рисола маълум мегардад, ки таҳқиқ ва омӯзиши воҳидҳои фразеологӣ дар забоншиносии муосир ҳоло низ яке аз мавзуъҳои муҳим маҳсуб меёбад. Дар робита ба мавзуъ ва масъалаҳои фразеология муҳаққиқини барҷаста, аз қабили В. В. Виноградов, Е. Д. Поливанов, Л. В. Шерба, И. И. Мешанинова, Н. Н. Амосова, А. В. Кунин, В. Л. Архангелский, В. Н. Яртсева, А. И. Смирнитский, В. А. Звегинцева, В. Г. Гак, аз муҳаққиқони тоҷик – А. Мирзоев, Д. Т. Тоҷиев, Н. А. Маъсумӣ, Ш. Н. Ниёзӣ, С. В. Хушенова, Ҳ. Маҷидов, Ҳ. Ҷалилов, Ф. Зикриёев ва ҷанде дигарон таҳқиқоти арзишманде анҷом додаанд.

Дар забоншиносии муосир бошад воҳидҳои фразеологӣ аз мавқеъ ва нуқтаи назари маъноиу истифодаи услубӣ дар адабиёти бадеию публитистика ва таснифоти воҳидҳои фразеологии забонҳои форсӣ ва тоҷикӣ ба тариқи муқаммалтар мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудаанд.

Наҳустин таҳқиқот дар робита ба таҳлилу таҳқиқи муқоисавии забонҳои тоҷикию англисӣ ба қалами Г. Б. Баракаева, А. Аҳмадҷонова, Э. Бобоев, М.Н. Азимова, М.Назирова, М. Раҷабова, Д.И. Маҷидова, С.Р. Азимова, М.Р. Сайфитдинова тааллук доранд. Таҳқиқи воҳидҳои фразеологӣ аз мавқеъ ва нуқтаи назари муқоисавӣ маънӣ ва моҳияти заминавие барои коркарди назарияи умумии низоми фразеологӣ ва ҳусусиятҳои луғавию сарфунаҳвии воҳидҳои забонӣ дорад. Дар ин самт муҳаққиқ рисолаи М. Н. Азимоваро мисол меорад, ки ба соҳтор ва семантикаи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ ва муродифоти онҳо дар забони англисӣ баҳшида шудааст. Чи тавре ки аз таҳлилҳои диссертант бармеояд, дар самти омӯзиши муқоисавии воҳидҳои фразеологии исмии забонҳои тоҷикию англисӣ рисолаи алоҳидае таҳия нагардидааст, ки ин ҷанба мубрамии мавзуи таҳқиқро собит менамояд. Ҳамчунин то ҳанӯз ҳам бисёр масъалаҳои фразеология, аз қабили таърифи ягонаи фразеология, таснифи он, усулҳо, принципҳо, таркиб ва

ҳаҷми он ҳалношуда боқӣ мондаанд. Рисоланавис кӯшидааст, ки тамоми адабиёти ба мавзуъ алоқамандро, ки миқдорашон хеле зиёд аст, омӯхта, дар мавридҳои зарурӣ бо муаллифони онҳо баҳс ороста, барои тасдики фикр ба онҳо такя намояд (саҳ. 13-35).

**Боби дуюми рисола «Таҳлили соҳториу грамматикии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои муқоисашаванда»** унвон дошта, се фаслро дар бар гирифтааст. Дар ин қисмати диссертатсия муаллиф ба тавсифи таҳлили соҳториу грамматикии воҳидҳои фразеологӣ, қолабҳои соҳтории фразеологизмҳои исмӣ, гунанокии воҳидҳои фразеологии исмӣ таваҷҷуҳ зоҳир кардааст (саҳ. 36-77).

Дар оғози боби мазкур муҳаққиқ нуқтаи назари олимони варзида, аз қабили Ш. Балли, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов, Н.Н. Амосова, А.М.Бабкин, А.И. Молотков, А.В. Кунин, Н.М. Шанский, В.П. Архангелский, Ҳ. Мацидов ва дигаронро дар мавриди соҳтори воҳидҳои фразеологӣ зикр карда, таъкид менамояд, ки дар роҳи ҳалли масъалаи мазкур ақидаи мутахассисон якранг нест. Агар як гурӯҳи ин муҳаққиқон ҷумлаҳои фразеологиро ба соҳтори фразеологизмҳо дохил нақунанд, гурӯҳи дуюм дар қатори таркибу ибора ҷумлаҳоро низ ба гурӯҳи соҳтории онҳо дохил мекунанд. Муаллифи рисола низ нуқтаи назари гурӯҳи дуюмро қобили қабул меҳисобад (саҳ. 38).

Муҳаққиқ воҳидҳои фразеологии исмиро аз рӯйи калимаи меҳварӣ ва миқдори ҷузъҳои таркибии онҳо ба ду гурӯҳ: дучузъа ва бисёрҷузъа тасниф карда, тафовути онҳоро дар забонҳои муқоисашаванда дар заминаи маводи амалӣ нишон додааст. Таҳлили маводи амалӣ событ намуд, ки миқдори фразеологизмҳои дучузъа нисбатан зиёдтар (11 қолаб дар забони тоҷикӣ, 8 қолаб дар забони англисӣ) буда, дар муқоиса бо он воҳидҳои фразеологии исмии бисёрҷузъа камтар аст (8 қолаб дар забони тоҷикӣ, 7 қолаб дар забони англисӣ). Қолабҳои ташаккули воҳидҳои фразеологии исмӣ дар ҳар ду забон бо тарзи ташаккули ибораҳо, воситаи алоқаи наҳвии онҳо тафовут доранд. Чунончи, муаллифи диссертатсия воҳидҳои фразеологии исмии дучузъаро вобаста ба мавқеи

чузъҳои таркибӣ ба пешоянӣдор ва бепешоянӣ чудо карда, қолабҳои ташаккули онҳоро нишон додааст. Аз нақшай овардашуда аён мегардад, ки воҳидҳои фразеологии исмии дучузъаи бепешоянӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баробар (5/5) ташаккул ёфтаанд, аммо воҳидҳои фразеологии исмии дучузъаи пешоянӣдор дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ афзалият доштааст (6/3). Муҳаққиқ баъд аз таҳлили қолабҳо ба хulosai дуруст омадааст, ки тафовути қолабии воҳидҳои фразеологии исмии забонҳои муқоисашаванда ба қонуниятиҳои грамматикии забонҳои муқоисашаванда вобастагӣ доштааст, ки инро аз тартиби ҷойгиршавии унсурҳо, воситаи алоқаи чузъҳо мушоҳида кардан мумкин аст. Агар ба воҳидҳои фразеологии исмии забони англисӣ ҳамроҳшавии артиклҳои муайяниву номуайянӣ, ифодаи исм дар ҳолати соҳибият хос бошад, дар фразеологизмҳои исмии забони тоҷикӣ истифодаи бандаки изофӣ ба назар мерасад.

**Боби сеюми диссертатсия «Хусусиятҳои луғавию семантикийи воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ»** ном дошта, дар шаш фасл масъалаҳои марбут ба ин мавзуъ таҳлилу баррасӣ мегардад. Боби мазкур дар хусуси баромади воҳидҳои фразеологии исмӣ (асливу иқтибосӣ) ва мавқеи категорияҳои маънӣ, аз қабили муродифот, мутазодҳо ва сермаънӣ, ҳамчунин воҳидҳои фразеологии исмии маҷозӣ баҳс мекунад.

Чи тавре ки маълум аст, бунёди низоми фразеологии ҳамаи забонҳои ҳатдори қадимаро асосан фразеологизмҳои исмии аслӣ ташкил медиҳад, ки забонҳои тоҷикиву англисӣ аз ин қоида истисно нестанд. Муаллифи рисола ба ин нукта ишора намуда, таъкид мекунад, ки манбаи пайдоиши фразеологизмҳои исмии аслӣ забони зиндаи мардумӣ мебошад, зеро дар онҳо асолати забон инъикос гардида, онҳо дар натиҷаи серистеъмолӣ суфтаву устувор шудаанд. Дар баробари воҳидҳои фразеологии исмии аслӣ дар забони тоҷикӣ воҳидҳои фразеологии иқтибосӣ аз забонҳои русӣ, арабӣ, ўзбекӣ, маҳсусан аз китобҳои муқаддаси Қуръон ва Библия дар қабатҳои гуногун истифода шудаанд.

Аслан, иқтибос як роҳи бойшавии таркиби луғавии ҳар як забон аст, зеро дар дунё забонеро, ки аз забонҳои дигар воҳидеро иқтибос накарда бошад, дучор шудан ғайриимкон аст. Баромади фразеологизмҳои исмии иқтибосии забони англисӣ бештар забонҳои лотинӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, испанӣ ва итолиёвӣ мебошад. Дар ин забон ҳамчунин ифодаҳои устувори китоби муқаддаси Инчилро ҳам истифода мебаранд. Дар ривоҷи захираи фразеологии забони англисӣ нақши адибон, суханшиносон, сиёсатмадорон, ходимони давлатӣ низ қалон аст, ки эшон як микдор воҳидҳои фразеологии исмиро ба забон ворид кардаанд.

Дар ҳамаи забонҳо категорияҳои маънӣ ҳамчун як воситаи муассири баён хизмат меқунанд. Ба ин масъала диссертант низ таваҷҷӯҳ карда, ҳусусиятҳои бадеии воҳидҳои фразеологии исмии ҳар ду забонро ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Муаллифи рисола баъд аз таҳлили мавод ба хулоса омадааст, ки сарфи назар аз гуногуни соҳтор, мавқеи ҷуғрофӣ, шароити зист, тафовути анъанаву фарҳангҳо дар ин забонҳо ифодаву мағҳумҳои ба ҳам шабехро мушоҳида кардан мумкин аст. «Мағҳумҳои одӣ дар натиҷаи омӯзишу таҷрибаи зиёди рӯзгор ва мушоҳидакорӣ бо роҳи монандкуниву хулосабарории амиқ тавассути воҳидҳои фразеологӣ ифода ёфтаанд» (саҳ. 155). Тамоми воҳидҳои фразеологии исмӣ дар ин қисмат овардашуда бар замми ифодаи мағҳуми ашёву аломат дорои обуранги ҳиссии мусбат (дугонаи ҷамолакӣ, марди майдон), манфӣ (девори намкаш, гурги гурусна, гурги ҳонадон) мебошанд. Як гурӯҳи дигари ин воҳидҳои фразеологӣ маънои яклухтро ҳолисона, яъне хушку ҳолӣ ифода менамоянд. Ба мисли: офтоби сари кӯҳ, сиёҳиву сафедии чашм ва ғ. Таҳлили маводи амалии ин қисмат ҳамагӣ асоснок ва бамавриданд. Дар фасли «Воҳидҳои фразеологии исмии маҷозӣ» нақши санъатҳои бадеӣ таъкид гардида, ҳамчун замина хизмат намудани маҷоз, истиора, киноя, ташбех, тавсиф, муболига ва амсоли инҳо зикр шудаанд (саҳ. 78-155).

Ҳар як қисмати рисола хулосаҳои мушахҳаси бобро дар бар мегирад.

Хулосаҳои муаллиф аз натиҷаи бадастовардааш дар даҳ банд ҷамъбаст гардидаанд, ки ҳамагӣ асосноканд (саҳ. 156-158).

Диссертант ҳангоми таҳияи рисола ба қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва алломатҳои китобат, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021, №268 тасдиқ шудааст, диққати маҳсус зоҳир намуда, дар асоси ин ҳучҷати зарурӣ корашро омода кардааст. Гузашта аз ин, диссертатсия босаводона таҳия шуда, дар он ғалатҳои имлойӣ, китобӣ ва услубӣ ниҳоят кам ба мушоҳида мерасад, ки ин аз масъулияти баланд ва дониши хуби диссертант шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тариқ, аз мутолиа ва таҳлили диссертатсияи мавриди тақриз чунин натиҷагирий кардан мумкин аст, ки Аслонова Гулруҳсор Наимҷоновна мавзуъро хуб ҳазм намуда, ба ҳалли вазифаҳои дар назди ҳуд гузоштааш ба ҳадаф расидааст. Маводи назариву амалии фаровоне, ки муҳаққиқ гирд оварда, таҳлил намудааст, аз заҳмати зиёди ў дарак медиҳад. Муҳокимарониҳо ва баҳсҳои диссертант дар рисола бамаврид ва илман асосноканд. Аксари мулоҳиза ва нуктаҳои назари баённамудаи ў ҷолиби таваҷҷӯҳ ва арзишманд мебошанд. Автореферати диссертатсия ва худи он дар маҷмуъ ба тамоми талаботи муқарраршуда ҷавобгӯ мебошанд.

Сарфи назар аз дастовардҳо дар фишурда ва ҳам дар рисола баъзе камбудиҳое ҷой доранд, ки, аввалан, ислоҳпазиранд ва сониян, зикр ва ислоҳи онҳо дар оянда ҳусни корро меафзояд:

1. Ҳангоми истифодаи истилоҳоти соҳа якрангӣ дига намешавад: як қисми онҳо бидуни тарҷума, қисми дигарашон дар шакли тарҷумашуда истифода шудаанд. Хуб мешуд, ки дар ин маврид принципи ягона риоя карда шавад.

2. Дар саҳифаҳои 6, 9, 15, 16, 18, 39, 80 калимаи «таҳқиқотҳо» истифода шудааст, ки нодуруст аст ва он бояд ба «таҳқиқот» иваз карда шавад, зоро «таҳқиқот» калимаи арабӣ буда, шакли ҷамъро ифода мекунад.

3. Дар боби дуюми диссертатсия зимни таҳлили сохторӣ-грамматикий хуб мешуд, воҳидҳои фразеологии исмии забони англisis тарҷума мегардианд.

4. Яке аз роҳҳои сермаъношавии ВФ ба мисли калима маҷоз ба ҳисоб меравад, аз ин рӯ агар фасли 3.6. «Воҳидҳои фразеологии исмии маҷозӣ» бо фасли 3.3. «Сермаъноии воҳидҳои фразеологии исмӣ» муттаҳид карда мешуд, мантиқан дуруст меомад.

5. Дар диссертатсия воҳидҳои фразеологии исмии гурги борондида (50, 120, 126, 134), Ҳотами даврон (114, 127, 128, 141), гули сари сабад (39, 126, 138, 146) ва дашти Карбало (85, 91, 127) бисёр тақрор шудаанд.

6. Дар шароити кунунӣ инъикоси маводи мавриди таҳлил дар шакли диаграмма, гистограмма, таблитса ва ҷадвалҳо яке аз масъалаҳои муҳим арзёбӣ мегардад. Ин масъала дар оянда ба инобат гирифта шавад, аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд, зоро дар диссертатсия таҳлили омории қолабҳои воҳидҳои фразеологии исмии забонҳои муқоисашаванда оварда шудааст.

7. Дар диссертатсия ва автореферат ҷо-ҷо ғалатҳои имлой (14, 17, 19, 32, 61, 88, 102, 106, 113, 124, 156), аломати китобат (4, 87, 117, 121) ва техникий (36, 106) ба назар мерасад, ки ислоҳи онҳо ҳусни корро меафзояд.

Ин мулоҳизот ва эродҳо ҷанбаи тавсиявӣ дошта, ислоҳпазираанд ва аҳаммияти назариву амалии диссертатсияро коҳиш намедиҳанд. Рисолаи номзадии **Аслонова Гулруҳсор Наимчоновна** дар мавзуи «Хусусиятҳои типологии воҳидҳои фразеологии исмӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англisis» кори илмию таҳқиқотии мукаммал ва ба анҷомрасида буда, ба меъёрҳои муқарраршуда ва талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология пешниҳод гардидааст, мувофиқат мекунад.

Фишурдаи рисола ва мақолаҳои илмии интишорнамудаи муҳаққик ба андозаи кифояткунанда мазмуну муҳтавои рисолаи номзадиро инъикос намудаанд.

Дастгоҳи илмии таҳқиқот низ ба меъёру талаботҳои рисолаҳои номзадӣ ҷавобгӯ буда метавонад.

Хулоса, метавон тазаккур дод, ки муҳтавои фишурда низ бо рисолаи илмӣ пурра мувофиқат мекунад. Диссертасияи Аслонова Гулруҳсор Наимҷоновна кори баанҷомрасида ва мувофиқи талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таълифгардида буда, ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаи илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ ва муаллифи он сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ мебошад.

Тақриз ба диссертасия ва автореферат дар ҷаласаи муштараки кафедраи филологияи англисӣ ва кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон, суратҷаласаи №3 аз 28.10.2022 муҳокима гардидааст.

Дар ҷаласа 20 нафар иштирок доштанд: Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 20 нафар, «зид» – нест, «бетараф» – нест.


#### Раиси ҷаласа:

Номзади илмҳои филологӣ, дотсент,  
мудири кафедраи филологияи  
англисии Донишгоҳи славянини  
Россия ва Тоҷикистон



Турсунова Ф. Р.

Номзади илмҳои филологӣ, дотсент,  
мудири кафедраи забони тоҷикии  
Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон



Сайфуллоева З.А.

**Ташхисгарон:**

Номзади илмҳои филологӣ, дотсенти

кафедраи филологияианглисии

Донишгоҳи славянини Россия ва Тоҷикистон




Саъдиева Г.Ф.

Номзади илмҳои филологӣ, муаллими калони

кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи

славянини Россия ва Тоҷикистон



Амлоев А.Я.

**Котиби ҷаласа:**



Донаева Н.Ч.

«Имзоҳои Турсунова Ф. Р., Сайфуллоева З.А., Саъдиева Г.Ф.,

Амлоев А.Я ва Донаева Н.Ч.-ро тасдиқ менамоям»

Сардори раёсати кадрҳои Донишгоҳи

славянини Россия ва Тоҷикистон



Раҳимов А.А.

**Суроғи муассисаи пешбар:**

734000, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

ш. Душанбе, кӯчаи М.Турсунзода, 30

Тел.: (+992) 37 221-35-50

Факс: (+992) 37 221-35-50

[www.rtsu.tj](http://www.rtsu.tj)

E-mail: [p.rektora@mail.ru](mailto:p.rektora@mail.ru)